

ДОНИШГОҲИ МИЛЛИИ ТОЧИКИСТОН  
Кафедраи физикаи умумӣ



**БАРНОМАИ ВАСЕИ КОРӢ (СИЛЛАБУС)  
АЗ ФАННИ МЕХАНИКА  
БАРОИ ДОНИШҖӯЁНИ КУРСИ ЯКУМИ ИХТИСОСИ  
40020100- МОШИНҲОИ ҲИСОББАРОР, СИСТЕМАҲО, НИЗОМҲО ВА  
ШАБАКАҲОИ ФАКУЛТЕТИ ФИЗИКА**

Фани таълимӣ: механика

Ихтисос: 40020100

Ҳаҷми соатҳои таълимӣ – 4 кредит (96 соат)

Лексия- 1,33 кредит (32 соат)

КМРО (практикуми физикӣ)-1,67 кредит (40 соат)

КМД- 1 кредит (24 соат)

Курс-1. Семестри 1-ум

ДУШАНБЕ – 2023

## СИЛЛАБУС

(барномаи васеи корӣ) аз ҷониби дотсентии кафедраи физикаи умуми Гулов Б.Н. аз фанни таълимии механика барои донишҷӯёни курси 1-юми шуъбаи рӯзонаи ихтисоси мошинҳои ҳисоббарор, системаҳо, комплексҳо ва шабакаҳо – 4020100 мураттаб шудааст.

Ном ва насаби омӯзгор	Курс	1	Чадвали дарсҳо
н.и.ф.м. Гулов Бобомурод Нурович	семестр Шумораи кредитҳо	1 4	
Суроғаи омӯзгор: ДМТ, кафедраи Физикаи умуми. Бинои таълимии № 16 утоқи 503	Лексия КМРО КМД Қабули КМД Шакли назорати ҷамъбастӣ	32 с 40 с 24 с - Имтиҳон	

Силлабус (барномаи васеи корӣ) дар асоси барномаи таълимии курсҳои физикаи умумӣ, ки аз 27 декабри соли 2022 суратҷаласаи №4/6 дар Шӯрои методии ДМТ тасдиқ кардааст, мувофиқ мебошад ва аз рӯи Стандарти давлатии таълимии таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон (Барномаи таҳсилотӣ) самти 4002-«Васоитҳои дастгоҳӣ», ихтисоси 1-40020100-«Мошинҳои ҳисоббарор, системаҳо, низомҳо ва шабакаҳо», ки аз тарафи Вазорати маориф ва илмӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 16 сентябри соли 2022 тасдиқ шудааст, барои донишҷӯёни ихтисоси «Мошинҳои ҳисоббарор, системаҳо, низомҳо ва шабакаҳо» тартиб дода шудааст.

Силлабус (барномаи васеи корӣ) дар ҷаласаи кафедраи физикаи умумӣ аз 30 августи соли 2023, суратмаҷлиси №1 баррасӣ ва тасдиқ гардидааст.

Мудири кафедра  д.и.ф.-м., Ақдодов Д.М.

Дар асоси қарори шӯрои илмию методии факултети физика аз 15 сентябри соли 2023, суратмаҷлиси №1 баррасӣ ва барои истифода дар раванди таълим тавсия дода шудааст.

Раиси Шӯрои илмӣ-методии  
факултет, н.и.ф.-м.




Истамов Ф.

## **ФАСЛИ I: ҚИСМИ ТАШКИЛЙ-МЕТОДЫ**

**1.1.** Фанни таълимии механика дар нақшаҳои таълимии ихтисоси мошинҳои ҳисоббарор, системаҳо, комплексҳо ва шабакаҳои факултети физика мақоми фанни ҳатмиро касб карда, дар ташаккулёбии донишҷӯ ҳамчун мутахассиси баландихтисос мавқеи асосиро ишғол намудааст. Дар қисми механика донишҷӯёнро бо методҳои тадқиқи ҳаракати чисмҳои макроскопӣ шинос мекунанд, ки асоси омӯзиши механикаи назарияй мебошад.

**1.2. Тавсифи муҳтасари фан.** Мақсад аз омӯзиши фанни «Физикаи умумӣ» назарияи физикиро чун ҷамъбасти мушоҳида, таҷриба ва озмоишҳо нишон додан аст. Назарияи физикӣ робитаи байни ҳодисаҳои физикӣ ва бузургиҳои физикиро аз назари математикӣ ифода мекунад. Курси физикаи умумӣ бояд тавассути лексияҳо, дарсҳои амалию озмоишӣ донишҷӯёнро бо тарзҳои асосии мушоҳида, ҷенкунӣ ва озмоиш шинос кунад. Ин курс ба донишҷӯён бояд истифодабарии донишҳои назариявиро барои ҳалли масъалаҳои амалий ёд дихад. Физикаи умумӣ пояти илмҳои бунёдии табии буда, дар инкишоф ва пешрафти техникаю технологияи мусоир нақши муҳимро мебозад. Қисми якуми физикаи умумӣ-механика мебошад.

**Вобаста аз мақсад, дар ҷараёни омӯзиши фанни «фитопатология» вазифаҳои зерин ҳал карда мешаванд:**

Физика пояти илмҳои бунёдии табии буда, дар инкишоф ва пешрафти техникаю технология нақши муҳимро мебозад. Қисми аввали физикаи умумӣ-механика мебошад. Дар ин қисм устод бояд тавассути лексияҳо, дарсҳои амалию озмоишӣ донишҷӯёнро:

- бо қонунҳои механика ва ифодаҳои математикии онҳо пурра шинос намояд;
- ба дониши назариявии донишҷӯён такя карда тарзи ҳалли масъалаҳои амалиро ёд дихад;
- бо ҳодисаҳои физикӣ, тарзи мушоҳида ва тадқиқи онҳо, тарзи кори асбобҳои физикӣ, тавассути онҳо ҷен кардани бузургиҳои физикӣ, роҳҳои коркарди натиҷаҳои озмоиш шинос кунад.

-Механика бевосита бо фаннҳои физика элементарӣ, математика, таҳлили математикӣ ва астрономия химия алоқаманд буда, барои фанҳои механикаи назарияйӣ ва фанҳои таҳассусӣ ҳамчун таҳкурсӣ хизмат мерасонад.

**1.4. Пререквизитҳо:** Ҳангоми омӯзиши фанни «Механика» донишҷӯён ба донишҳои азхуднамудаи худ оид ба фанҳои зерине, ки барои омӯзиши фанни мазкур мусоидат мекунанд, такя мекунад: физикаи молекулӣ, электр ва магнетизм, оптика, атом ва ҳодисаҳои атомӣ, математика, асосҳои информатика.

**1.5. Постреквизитҳо:** Донишҷӯён дониш ва малакаи дар натиҷаи омӯзиши фанни «механика» гирифтаашонро метавонад ҳангоми омӯзиши тамоми фанҳои физика ва фанҳои таҳассусӣ истифода баранд, аз ҷумла: физикаи умумӣ, физикаи назарияйӣ, ва гайра.

**1.6. Талаботҳои асосӣ доир ба қисматҳои фан ва омӯзиши он:**

### **1.6.1. Талабот нисбат ба сатҳи азхудкуни фан (салоҳиятҳои қасбӣ).**

Дар натиҷаи омӯзиши фан донишҷӯ бояд:

**а) донад:**

-мустақилона аз китобҳои таълимӣ истифода барад.

**б) тавонад:**

- мазмуни мағҳумҳои асосӣ, муодилаҳо ва таносубҳои меҳаникаро аз худ кунад;

-қонунҳои физикаро дуруст ифода карда, масъалаҳои физикиро миқдоран баён ва ҳал кунад;

-қонунҳои асосии динамика, усулҳои тавсифи кинематикӣ ва динамикии системаҳои меҳаникӣ аз худ намояд;

-аз нишондодҳои услубӣ ва асбобҳои физикӣ истифода бурда, дар озмоишгоҳ таҷриба гузаронида натиҷаҳои таҷрибаро ҳисобу китоб ва таҳлил намояд;

-соҳтани моделҳои математикии ҳодисаҳои физикиро ёд гирифта, тарзи истифодай онҳоро аз худ намояд;

-принципҳои кор ва соҳтори таҷқизотҳои таҷрибавии ҳозиразамони омӯзиши ҳодисаҳои меҳаникӣ аз худ кунад.

мазмуни мағҳумҳои асосӣ, муодилаҳо ва таносубҳои меҳаникаро аз худ карда бошад;

-қонунҳои физикаро дуруст ифода карда, масъалаҳои физикиро миқдоран баён ва ҳал карда тавонад;

-аз нишондодҳои услубӣ ва асбобҳои физикӣ истифода бурда, дар озмоишгоҳ таҷриба гузаронида тавонад ва натиҷаҳои таҷрибаро ҳисобу китоб намуда, таҳлил намояд ва аз он хулоса барорад;

-моделҳои математикии ҳодисаҳои физикиро соҳта тавонад;

-мустақилона аз китобҳои таълимӣ истифода бурда тавонад.

-шарҳ ва баҳо дода тавонистани мағҳумҳои фан ба таври миқдорӣ;

-дарк намудани масоили техникии мубрами муосир ва роҳҳои ҳалли онҳо..

**в) дар амал татбиқ карда тавонад:**

- малакаҳои ҳисоббарорӣ ва тавсиф дар доираи усулҳои динамикӣ ва кинематики;

- маҳорати кор кардан бо асбобҳои ченкунӣ;

- малакаи кор бо адабиёти таълимӣ ва илмӣ;

- ҳалли масъалаҳои вобаста ба ҳаракати меҳаникии ҷисмҳои моддӣ; - идора кардани таҷқизот ва таҷқизоти муосири физикӣ;

- кор бо технологияҳои муосири таълимӣ ва иттилоотӣ;

- оид ба таҳқиқоти назариявӣ ва амалӣ;

**Шаклҳо** – лексия, дарсҳои амалии аудиторӣ, омодасозии маърӯзаҳо ба конфронтс, кори мустақилонаи ҷорӣ, ичро намудани ҳалли супоришҳои шартӣ вобаста ба ҳар як мавзӯъ, ичрои корҳои мустақилона, навиштани мазмуни муҳтасар (конспект).

**Усулҳо** – ҳалли супоришҳо, омодасозии маърӯзаҳо, ичрои корҳои мустақилона, мубоҳисаҳо, бозиҳои корӣ, қабули имтиҳон, тест ва монанди инҳо.

Ҳангоми гузаронидани дарсҳои амалӣ истифодабарии маҷмӯи дар ихтиёрдоштаи техникаи электронӣ тавсия дода мешавад: таҳтаи электронӣ. Маводҳои асосии шарҳдиҳанда (плакатҳо, графикҳо) барои истифодабарии мувоғиқ (намоишҳо, дискҳо) бояд пешакӣ омода карда шаванд. Ҳангоми дар дарсҳои амалӣ гузаронидани пурсиш истифода аз маҷмӯи тестҳо ба манфиати кор мебошад.

### *Нақшай тақвимӣ-мавзӯи фанни таълимии «механика»*

Микдори умумии кредитҳо 4 (96 соат)

Машғулиятҳои аудитории лексионӣ-назариявӣ – 1,33 (32соат)

Машғулиятҳои аудитории амалӣ – 1,67 (40 соат)

Корҳои мустақилонаи донишҷӯён – 1 (24 соат)

## 2.2. Нақшай умумии тақвимии мавзӯҳои фанни таълимӣ Мундариҷаи фан

№	Ҳафтагӣ	Номгӯи мавзӯҳо ва фаслҳо	Дарсҳои ауди- торӣ		КМД	Ҳамагӣ	Адабиёт
			Лексия	КМРО			
		<b>МАСЪАЛАҲОИ ФИТОПАТОЛОГӢ</b>					
1.	2	Мавзӯи 1. Муқаддима. Кнематика.	2	3	2	7	Адабиёт: 1(сах.7-15) Адабиёт: 3(сах.3-7)
2.	II	Мавзӯи 2. Кнематикаи ҳаракати ростхатта.	2	3	1	6	Адабиёт: 1(сах.15-21) Адабиёт: 3(сах.8-14)
3.	III	Мавзӯи 3. Кнематикаи ҳаракати каҷхатта.	2	3	2	7	Адабиёт: 1(сах.21-26) Адабиёт: 3(сах.15-19)
4.	IV	Мавзӯи 4. Кинематикаи рела- тивӣ	2	3	1	6	Адабиёт: 1(сах.26-32) Адабиёт: 3(сах.19-27)
5.	V	Мавзӯи 5. Қонунҳои динамика.	2	3	2	7	Адабиёт: 1(сах.33-38) Адабиёт: 3(сах.28-34)
6.	VI	Мавзӯи 6. Навъҳои қувваҳо дар механика.	2	3	1	6	Адабиёт-1(сах.39-49) Адабиёт: 3(сах.34-43)
7.	VII	Мавзӯи 7. Кор ва энергия	2	3	2	7	Адабиёт: 1(сах.50-54) Адабиёт: 3(сах.49-54)

8.	VII I	Мавзуи 8. Қонунҳои бақо.	2	3	1	6	Адабиёт: 1(сах.55-62) Адабиёт: 3(сах.55-64)
9.	IX	Мавзуи 9. Суръатҳои кайхонӣ.	2	2	2	6	Адабиёт: 1(сах.62-66) Адабиёт: 3(сах.64-67)
10	X	Мавзуи 10. Системаҳои сарҳисоби гайриинер- сӣ.	2	2	1	5	Адабиёт-1(сах.67-71) Адабиёт: 3(сах.68-73)
11	XI	Мавзуи 11. Динамикаи чисми саҳт	2	2	2	6	Адабиёт: 1(сах.72-75) Адабиёт: 3(сах.74-75)
12	XII	Мавзуи 12. Муодилаи асосии ҷарҳиши чисми саҳт.	2	2	1	5	Адабиёт: 1(сах.76-81) Адабиёт: 3(сах.76-83)
13	XII I	Мавзуи 13. Динамикаи релативӣ.	2	2	2	6	Адабиёт: 1(сах.82-88) Адабиёт: 3(сах.85-93)
14	XI V	Мавзуи 14. Механикаи моеъҳо.	2	2	1	5	Адабиёт: 1(сах.89-101) Адабиёт: 3(сах.94-108)
15	XV	Мавзуи 15. Лапишҳои механикӣ	2	2	2	6	Адабиёт: 1(сах.102-118) Адабиёт: 3(сах.109-128)
16	XV I	Мавзуи 16. Мавҷҳои механикӣ	2	2	1	5	Адабиёт: 1(сах 119-129) Адабиёт: 3(сах129-141)
<b>Ҷамъ:</b>			32	40	24	96	

### 2.3. МУНДАРИЧАИ МАВЗУҲО ВА ФАСЛҲОИ ҶУДОГОНАИ ФАННИ ТАЪЛИМИЙ

**Мавзӯи 1. Муқаддима. Кинематика.** Ҳаракати механикӣ. Системаи сарҳисоб. Муайян кардани мавқеъи нуқтаи материалӣ бо ёрии координатаҳо ва радиус-вектор.

**Мавзӯи 2. Кинематикаи ҳаракати ростхатта.** Ҳаракати ростхаттаи мунтазам. Ҳаракати ростхаттаи номунтазам. Ҳаракати ростхаттаи событишитоб.

**Мавзӯи 3. Кинематикаи ҳаракати қаҷхатта.** Суръат ва шитоби кунҷӣ.

**Мавзӯи 4. Кинематикаи релативӣ.** Принципи нисбият. Табдилоти Галилей. Доимӣ будани суръати рӯшнӣ. Постулатҳои Эйнштейн. Табдилоти Лоренс. Хулосаҳои кинематикӣ аз табдилоти Лоренс.

**Мавзӯи 5. Қонунҳои асосии динамика.** Қонунҳои Нютон. Қонуни якуми Нютон. Қонуни дуюми Нютон. Қонуни сеюми Нютон. Мағҳум дар бораи импулс.

**Мавзӯи 6. Навъҳои қувваҳо дар механика.** Қувваи гравитатсионӣ. Қувваи чандирӣ. Қувваҳои соиш. Соиши хушк. Соиши тар. Ҳаракати ҷисмҳои массаашон тағйирёбанд. Моменти импулс. Моменти қувва. Муодилаи моментҳо

**Мавзӯи 7. Кор ва энергия.** Кори қувваҳо. Тавоной. Энергияи потенсиалӣ. Энергияи кинетикӣ.

**Мавзӯи 8. Қонунҳои бақо.** Системаи нуқтаҳои материалиӣ. Қонуни бақои импулс. Қонуни бақои моменти импулс. Қонуни бақои энергия. Қонуни бақои импулс ва қонуни бақои энергия ҳангоми зарба. Зарбаи мутлақо гайричандир. Зарбаи мутлақо чандир.

**Мавзӯи 9. Суръатҳои кайҳонӣ.** Ҳаракати ҷисмҳои массаашон тағйирёбанд.

**Мавзӯи 10. Системаҳои сарҳисоби ғайриинерсиалӣ.** Ҳаракати пешравии системаи ғайриинерсиалӣ. Ҳодисаҳои камвазнӣ, бевазнӣ ва зиёдвазнӣ. Қувваҳои инерсионӣ дар системаи гардон.

**Мавзӯи 11. Динамикаи ҷисми саҳт.** Маркази массаҳо ва ҳаракати он. Гардиши ҷисми саҳт.

**Мавзӯи 12. Муодилаи асосии ҷарҳзанини ҷисми саҳт.** Теоремаи Гюйгенс – Штейнер. Кори қувва ва энергияи кинетикии ҷисм дар мавриди ҷарҳиши. Моменти импулси ҷисми саҳт ҳангоми ҷарҳзаниӣ.

**Мавзӯи 13. Динамикаи релативӣ.** Муодилаи ҳаракат барои мавриди релативӣ. Қонуни бақои энергия дар меҳаникаи релативӣ. Таносуби энергия ва импулс.

**Мавзӯи 14. Меҳаникаи моеъҳо.** Ҳусусияти газҳо ва моеъҳо. Фишори моеъ. Фишори моеъ ба қаъри зарф. Қонуни Архимед. Ҳаракати статсионарии моеъҳо. Муодилаи Бернулли. Татбиқи муодилаҳои Бернулли ва бефосилагӣ. Ҳаракати моеъи часпак. Ҳаракати ламинарӣ ва турбулентии моеъи часпак.

**Мавзӯи 15. Лапишҳои меҳаникӣ.** Тавсифи лапиш. Лапишҳои гармоникӣ. Динамикаи лапиши гармоникӣ. Раққосаки пружинӣ. Раққосаки математикӣ. Раққосаки физикавӣ. Энергияи ҷисми лапанд. Лапишҳои хомӯшшаванд. Лапишҳои маҷбури.

**Мавзӯи 16. Мавҷҳои меҳаникӣ.** Муодилаи мавҷ. Интерференсияи мавҷҳо. Мавҷҳои истон. Принсипи Гюйгенс. Дифраксияи мавҷҳо. Мавҷҳои садо. Эффекти Доплер.

### 2.3. МУНДАРИЧАИ КОРИ МУСТАҚИЛОНАИ ДОНИШҖӮ

Кори мустақилонаи донишҷӯ - ҳамчун амали донишҷӯ дар ҷодаи мустақилона азхуд намудани барномаи таълимии фан аз рӯи мавзуъҳо ва супоришҳои пешбинишуда ба шумор рафта, аз ҷониби муассисаи таҳсилоти олии қасбӣ (кафедра) бо адабиёти таълимию методӣ ва дастурҳо пурра таъмин гардонида мешавад. Кори мустақилонаи донишҷӯ дар шароити татбиқи низоми кредитии таҳсилот дар ду шакл иҷро карда мешавад:

- кори мустақилонаи донишҷӯ бо роҳбарии омӯзгор (КМРО);
- кори мустақилонаи донишҷӯ (КМД).

## МУНДАРИЧАИ КМРО

Машғулияти амалӣ яке аз шаклҳои фаъолияти таълимии донишҷӯён ба шумор рафта, алоқамандии мантиқиро бо таълими назариявӣ, ба самти амалия равон сохтани фанҳои таълимии алоҳида ва тайёрии пурраи донишҷӯёнро ҳамчун мутахассис таъмин менамояд. Дар машғулияти амалӣ донишҷӯён қоида ва усулҳои истифодабарии амалии донишҳои ба таври назариявӣ аз фанни таълимӣ азхуднамударо омӯхта, маҳорат ва малакаи ҳалли масъалаҳои мушаҳҳасро дар асоси маълумоти илмии гирифтаашон дар худ ташаккул медиҳанд.

Мақсад аз гузаронидани КМРО ташаккул додани қобилияти даркунӣ, ба таври эҷодӣ ва мустақилона фикр рондани донишҷӯён буда, дар рафти он мустаҳкамкунӣ, васеъгардонӣ ва шарҳи донишҳои ба таври назариявӣ гирифта ба амал меояд, ки бояд ба ташаккул ёфтани салоҳиятҳои касбии донишҷӯён мусоидат кунад.

Кори мустақилонаи донишҷӯ бо роҳбарии омӯзгор - дар шакли супоришиҳои тестӣ, реферат, маҷмӯи вазифаҳои хонагӣ, эссе, муаррифӣ (презентатсия)-и маводи ҷамъоварда, дифои кор (лоиҳа)-ҳои курсӣ, ҳисбот оид ба таҷрибаомӯзӣ ва ғайра иҷро гардида, аз тарафи омӯзгор баҳогузорӣ мешавад.

Мавзуъ №	ҳафта	Мундариҷаи машғулиятҳои амалӣ (КМРО)
Мавзуи 1. Қойидаҳои иҷро кардани корҳои лабораторӣ ва техникии бехатарӣ	I	Шиносии донишҷӯён бо озмоишгоҳи механика. Ҳусусиятҳои хоси озмоишгоҳ. Иҷрои талаботҳо оиди бехатарии техники ва тарзи муносибат бо асбобҳои нисбатан мураккаби озмоиши. Адабиёт: 5(саҳ 4).
Мавзуи 2. Муайян кардани хатоҳои таҷриба аз рӯи андоза-гириҳои бавосита ва бевосита.	II	Муайян кардани хатоҳои таҷриба аз рӯи андоза-гириҳои бавосита ва бевосита. Адабиёт: 5(саҳ 5-9).
Мавзуи 3. Кори лаборатории № 1. Муайян кардани андоза ва зичии ҷисмҳое, ки шакли геометрии дуруст доранд.	III	Омӯхтани соҳти штангенпаргор ва микрометр. Бо воситаи ин асбобҳо ҷен кардани андозаҳои геометрии ҷисмҳо. Муайян кардани зичии ҷисмҳои яқчинсаи шакли геометриашон дуруст. Адабиёт: 5(саҳ 10-15).
Мавзуи 4. Кори лаборатории № 2. Омӯхтани қонунҳои кинематика ва динамика дар ҳаракати ростхатта: омӯхтани ҳаракати мунтазам; санчиши формулаи роҳи дар ҳаракати сабитшитоб, ки суръати ибтидоиаш ба сифр баробар аст; санчиши формулаи суръат дар ҳаракати сабитшитоб, ки суръати ибтидоиаш ба сифр ба-	IV	Санҷидани қонунҳои кинематика ва динамика дар ҳаракати ростхатта: омӯхтани ҳаракати мунтазам; санчиши формулаи роҳи дар ҳаракати сабитшитоб, ки суръати ибтидоиаш ба сифр баробар аст; санчиши формулаи суръат дар ҳаракати сабитшитоб, ки суръати ибтидоиаш ба сифр ба-

		робар аст; санчиши қонуни дуюми Нютон: Адабиёт: 5(саҳ16-23).
Мавзуи 5. Кори лаборатории № 3. Омӯхтани кинематикаи ҳаракати пешравӣ дар мошини Атвуд	V	Санцидани қонунҳои кинематика дар ҳаракати ростхатта ва тавассути онҳо муайян кардани шитоби афтиши озод. Адабиёт: 5(саҳ24-28).
Мавзуи 6. Кори лаборатории № 4. Омӯхтани зарбаи ҷандирии чисмҳо.	VI	Тадқиқи қонуни бақои импулс ҳангоми зарбаи ҷандирий Адабиёт: 5(саҳ29-32).
Мавзуи 7. Кори лаборатории № 6. Муайян намудани зарби часпакии моеъҳо бо усули Стокс.	VII	Муайян кардани зарби часпакии глитсерин ва равған. Адабиёт: 5(саҳ 38-42).
Мавзуи 8. Қабул ва ҳимояи корҳои лабораторӣ. Қабули рейтинги 1	VIII	РейТИНГИ 1 шакли назоратест, ки бо мақсади муайян намудани дараҷаи азхудкуни барномаи фанни таълимӣ аз ҷониби донишҷӯён дар давоми ҳар 8 ҳафта гузаронида мешавад
Мавзуи 9. Кори лаборатории № 7. Омӯхтани лапишҳои хомӯшшаванд ба ёрии раққосаки моил	IX	Муайян кардани зарби соиши ғелиш. Адабиёт: 5(саҳ 43-45).
Мавзуи 10. Кори лаборатории № 8. Тадқиқи қонуни асосии динамикаи ҷарҳиши ҷисми саҳт.	X	Санчиши таҷрибавии қонуни асосии динамикаи ҷарҳиши ҷисми саҳт. Адабиёт: 5(саҳ 46-52).
Мавзуи 11. Кори лаборатории № 9. Омӯхтани динамикаи ҳаракати ҷарҳзаний дар раққосаки Обербек.	XI	Омӯзиши динамикаи ҷарҳиши ва тавассути он муайян намудани моменти қувваи соиши ва вобастагии моменти инерсияи раққосак ба масофаи ҷойгиршавии борҳо то тири ҷарҳзаний. Адабиёт: 5(саҳ53-59).
Мавзуи 12. Кори лаборатории № 12. Омӯхтани лаппиши раққосаки физикавӣ.	XII	Муайян кардани моменти инерсияи раққосаки физикавӣ. Муайян кардани мавқеи маркази массавии раққосаки физикавӣ. Ба воситаи раққосаки гардон муайян кардани шитоби афтиши озод. Адабиёт: 5(саҳ 69-76).

Мавзуи 13. Кори лаборатории № 13. Омӯхтани лаппишҳои ракқосаки универсиалӣ.	XIII	Бо ёрии раққосаки математикӣ ва ракқосаки гардон муайян кардани шитоби афтиши озод. Адабиёт: 5(саҳ 77-84).
Мавзуи 14. Кори лаборатории № 15. Муайян кардани модули Юнг дар мавриди деформатсияи хамиш.	XIV	Муайян кардани модули Юнг аз деформатсияи хамиши милаҳои металлӣ. Адабиёт: 5(саҳ 90-93).
Мавзуи 15. Кори лаборатории № 16. Муайян кардани суръати садо дар ҳаво бо методи мавҷи истон.	XV	Муайян кардани дарозии мавҷ ва суръати садо. Адабиёт: 5(саҳ 94-98).
Мавзуи 16. Хисботи ҷамбастии корҳои озмоиши иҷрошуда. Қабули рейтинги 2	XVI	Рейтинги 2 низ шакли назоратест, ки бо мақсади муайян намудани дараҷаи азхудкуни барномаи фанни таълимӣ аз ҷониби донишҷӯён дар давоми ҳар 8 ҳафта гузаронида мешавад.
Ҷамъ		

## 2.5. Шарҳи мухтасари супоришҳо барои кори мустақилонаи донишҷӯ (КМД)

Корҳои мустақилонаи донишҷӯ (КМД) тарзи фаъол ва мақсадноки аз ҳуд намудани дониш, ташаккул додани малака ва маҳорати сермаҳсули эҷодии ў бе иштироки фаъоли омӯзгор дар ин раванд мебошад. Тамоми навъҳои корҳои мустақилонаи донишҷӯ ҳатмӣ ва назоратшаванда мебошанд. Корҳои мустақилонаи донишҷӯ омода гардидани донишҷӯро ба машғулиятҳои дарсии ҷорӣ таъмин менамоянд. Натиҷаи иҷрои корҳои мустақилонаи донишҷӯ дар фаъолона ширкат варзидан ҳангоми баргузор шудани машғулиятҳои аудитории лексионӣ-назариявӣ ва амалий, семинарҳо, корҳои лабораторӣ ва супурдани тестҳо ва дигар шаклҳо ифода мегардад. Баҳои дар натиҷаи иҷрои корҳои мустақилона бадастовардаи донишҷӯён барои баҳои ҷамъбасти азхудкуни фанҳои таълимӣ аз ҷониби онҳо асос мегардад. Ҷамъбасти натиҷа ва баҳодиҳӣ ба корҳои мустақилонаи донишҷӯ муттасил, давра ба давра дар ҳузури тамоми донишҷӯёни гурӯҳи академӣ амалий гардонида мешавад. Натиҷаҳои бадастовардаи донишҷӯ оид ба корҳои мустақилона ҳангоми гузаронидани аттестатсияи ҷамъбастиӣ аз рӯи фанни таълимӣ ба эътибор гирифта мешаванд.

Тарзҳои ичро намудани корҳои мустақилонаи донишҷӯ дар асоси барномаҳои таълимии фанни “Механика” ва нақшай таълимии ихтисиси мазкур чунин муқаррар карда шудааст:

<b>Номгӯи мавзухои дарсӣ</b>	<b>Супориш</b>	<b>Муҳлати супоридан</b>	<b>Ҳаҷм ва тартиби барасмиятдарории корҳо</b>
Мавзӯи 1. Муқаддима. Кнематика.	Вазифаи хонагӣ – Маълумотҳо оиди муайян кардани мавқеъи нуқтаи материалӣ бо ёрии координатаҳо ва радиус-вектор.	Ҳафтани 1	Супоридани маърузаи хаттӣ ва ҷавоб додан ба саволҳо (на кам аз 4-5 саҳ.)
Мавзӯи 2. Кнематикаи ҳаракати ростхатта.	Вазифаи хонагӣ - таҳлили андешаҳо вобаста ба ҳаракати ростхаттаи мунтазам, ростхаттаи номунтазам ва ростхаттаи сабитшитоб.	Ҳафтани 2	Супоридан дар шакли хаттӣ ва графикҳо.
Мавзуи 3. Кнематикаи ҳаракати каҷхатта.	Вазифаи хонагӣ- дарки омӯзиши кнематикаи ҳаракати ҷарҳзанданда.	Ҳафтани 3	Супоридан дар шакли хаттӣ ва презентатсия.
Мавзуи 4. Кинематикаи релативӣ	Вазифаи хонагӣ - таҳлили принсипи нисбият, табдилоти Галилей, постулатҳои Эйнштейн, табдилоти Лоренс ва хулосаҳои кинематикий он.	Ҳафтани 4	Супоридан дар шакли хаттӣ ва презентатсия.
Мавзуи 5. Қонунҳои асосии динамика.	Вазифаи хонагӣ- таҳлили амиқи муодилаи қонуни дуюми Нютон ва бузургихи дар он воридшуда.	Ҳафтани 5	Супоридан дар шакли хаттӣ ва ҷавоб додан ба саволҳо
Мавзуи 6. Навъҳои қувваҳо дар механика.	Вазифаи хонагӣ- дарки навъи қувваҳои дар механика буда.	Ҳафтани 6	Супоридан дар шакли хаттӣ ва ҷавоб додан ба саволҳо
Мавзуи 7. Кор ва энергия	Вазифаи хонагӣ- натиҷаҳо оид ба кори қувваҳо, тавонӣ, энергияи потенсиалий, энергияи кинетикий.	Ҳафтани 7	Супоридан дар шакли хаттӣ.

Мавзуи 8. Қонунҳои бақо.	Вазифаи хонагӣ- дарки фарқи системаи нуқтаҳои материалӣ, қонуни бақои импулс, қонуни бақои моменти импулс, қонуни бақои импулс ва қонуни бақои энергия, қонуни бақои импулс ва қонуни бақои энергия ҳангоми зарба, зарбай мутлақо гайричандир ва зарбай мутлақо чандир.	Ҳафтаси 8	Супоридан дар шакли хаттӣ.
Мавзуи 9. Суръатҳои кайҳонӣ.	Вазифаи хонагӣ – таҳлили ифодаҳои суръатҳои якум, дуюм ва сеюми кайҳонӣ.	Ҳафтаси 9	Супоридан дар шакли хаттӣ.
Мавзуи 10. Системаҳои сарҳисоби гайриинерсиалий.	х Вазифаи хонагӣ- дарки фарқи ҳаракати пешравии системаи гайриинерсиалий, ҳодисаҳои камвазнӣ, бевазнӣ ва зиёдвазнӣ. Қувваҳои инерсионӣ дар системаи гардон.	Ҳафтаси 10	Супоридан дар шакли хаттӣ.
Мавзуи 11. Динамикаи чисми саҳт	Вазифаи хонагӣ- дарки маркази массаҳо ва ҳаракати он. Гардиши чисми саҳт.	Ҳафтаси 11	Супоридан дар шакли хаттӣ. Презентатсияи вазифаи хонагӣ.
Мавзуи 12. Муодилаи асосии ҷарҳиши чисми саҳт.	Вазифаи хонагӣ- дарки фарқи теоремаи Гюйгенс – Штейнер, кори қувва ва энергияи кинетикии чисм дар мавриди ҷарҳиш, моменти импулси чисми саҳт ҳангоми ҷарҳзаний.	Ҳафтаси 12	Супоридан дар шакли хаттӣ.
Мавзуи 13. Динамикаи релативӣ.	Вазифаи хонагӣ- таҳлили муодилаи ҳаракат барои мавриди релативӣ, қонуни бақои энергия дар меҳаникаи релативӣ, таносуби энергия ва импулс.	Ҳафтаси 13	Супоридан дар шакли хаттӣ

Мавзуи 14. Механикаи моеъҳо.	Вазифаи хонагӣ- таҳлили ҳусусияти газҳо ва моеъҳо, фишори моеъ, фишори моеъ ба қаъри зарф, қонуни Архимед, ҳаракати статсионарии моеъҳо, муодилаи Бернулли, муодилаҳои Бернулли ва бефосилагӣ, ҳаракати моеъи часпак, ҳаракати ламинарӣ ва турбулентии моеъи часпак.	Ҳафтai 14	Супоридан дар шакли хаттӣ.
Мавзуи 15. Лапишҳои механикӣ	Вазифаи хонагӣ- Тавсифи лапиш. Лапишҳои гармоникӣ. Динамикаи лапиши гармоникӣ. Раққосаки пружинӣ. Раққосаки математикӣ. Раққосаки физикавӣ. Энергияи чисми лапанд. Лапишҳои хомӯшшаванд. Лапишҳои маҷбурӣ.	Ҳафтai 15	Супоридан дар шакли хаттӣ.
Мавзуи 16. Мавҷҳои механикӣ	Вазифаи хонагӣ- таҳлили муодилаи мавҷ, интерференсияи мавҷҳо, мавҷҳои истон, принсипи Гюйгенс, дифраксияи мавҷҳо, Мавҷҳои садо ва эфекти Доплер.	Ҳафтai 16	Супоридан дар шакли хаттӣ. Презентатсияи вазифаи хонагӣ.

### ФАСЛИ III: СИЁСАТ ВА РАВАНДИ БАҲОГУЗОРӢ

Баҳо мувофики Низомномаи амалкунанда оид ба низоми кредитии таълим гузошта мешавад. Ҳар ҳафта назорати ҷорӣ аз болои иштироки донишҷӯён дар дарсхои лексионӣ ва амалӣ, фаъолнокӣ дар КМРО, ичрои вазифаҳои хаттии хонагӣ ва супоришҳо барои КМД барпо мегардад. Дар охири семестр имтиҳони ҷамъбастӣ дар шаклҳои гуногун (тестӣ, шифоҳӣ, хаттӣ ва г. гузаронида мешавад.

Шумо дар охири нимсола баҳои ҷамъбастии умумиро соҳиб мегардед, ки он нишондиҳандай натиҷаҳои қӯшишҳоятон дар муддати нимсола мебошад. Баҳои ҷамъбастӣ дар асоси ҷадвали баҳогузорӣ, ки аз ҷониби Шуруи олимони донишгоҳ муайян шудааст, гузошта мешавад.

Фаъолияти академии донишҷӯ дар ҳар як давр (ҳар ҳафта:  $2,5 + 6 + 4 = 12,5$  хол).

Аз чумла: 4 хол – барои фаъолнокӣ дар машғулиятҳо лексионӣ;

6 хол – барои корҳои ичрошуда доир ба КМРО (семинар, амалӣ ва ғ.);

2,5 хол – барои ичрои кори мустақилона (КМД).

Муайян намудани рейтинги донишҷӯ дар аттестатсияи чамъбастӣ, имтиҳони фанни таълимӣ низ дар асоси талаботи низоми холдихӣ-рейтингии ECTS ба амал оварда мешавад.

Аттестатсияи чамъбастӣ, имтиҳон доир ба фанни таълимӣ дар шакли тестӣ ё шифоҳӣ қабул ва гузаронида мешавад. Ҳаҷми саволномаи тестӣ дар аттестатсияи чамъбастӣ, имтиҳонӣ фанни таълимӣ ба 25 савол баробар аст. Барои фанҳои таълими равияҳои илмҳои дақиқ аз ин камтар иҷозат дода мешавад.

Ба ҳар як ҷавоби дуруст – 4 хол муқаррар карда шудааст. Агар тест аз 25 савол камтар бошад, холи муқараргашта бояд ба 100 баробар карда шавад.

Холҳои дар рафти қабули аттестатсияи чамъбастӣ, имтиҳони фанни таълимӣ бадастовардаи донишҷӯ ҳамчун чамъи холҳои санчиши тестӣ дониста шудааст. Холҳои рейтингии дар аттестатсияи чамъбастӣ, имтиҳони фанни таълимӣ бадастовардаи донишҷӯ ба холҳои дар давоми семестр азхудкардаи ўилова карда мешаванд.

Баҳое, ки доир ба фан гузошта мешавад, чамъи холҳои дар давоми ҳафтаҳо бадастовардашуда ва натиҷаи имтиҳоноти чамъбастӣ мебошад. Холҳо ба таври зер тақсим карда мешаванд:

№	НАМУДИ НАЗОРАТ	ҲАФТАҲО ВА МИҚДОРИ ҲАДДИ АҶҖАЛИ ХОЛҲО																ИЧ	$\Sigma$ холҳо
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Барои фаъолнокӣ дар машғулиятҳо лексионӣ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	
2	Барои корҳои ичрошуда доир ба КМРО (семинар, амалӣ ва ғ.)	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	96	
3	Барои корҳои ичрошуда доир ба КМД	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	40	
4	Дар ҳафта	12,	12,	12,	12,	12,	12,	12,	12,	12,	12,	12,	12,	12,	12,	12,	200		
5	Ҳамагӣ дар маҷмӯъ																100	300	

Баҳои чамъбастӣ доир ба фан тибқи формулаи зер ҳисоб карда мешавад:

$$ИЧ = \left[ \frac{(ИФ_1 + ИФ_2)}{2} \right] \cdot 0,5 + ИЧ \cdot 0,5$$

### ***Ифодаи ҳуруфиӣ ва ададии баҳои донишҷӯ***

Ифодаи ҳуруфии баҳо	Ифодаи ададии баҳо	Холи ҷавобҳои дуруст	Ифодаи анъанавии баҳо
<i>A</i>	4,0	$95 \leq A \leq 100$	Аъло
<i>A -</i>	3,67	$90 \leq A < 95$	
<i>B +</i>	3,33	$85 \leq B + < 90$	Хуб
<i>B</i>	3,0	$80 \leq B < 85$	
<i>B -</i>	2,67	$75 \leq B - < 80$	Қаноатбахш
<i>C +</i>	2,33	$70 \leq C + < 75$	
<i>C</i>	2,0	$65 \leq C < 70$	Қаноатбахш
<i>C -</i>	1,67	$60 \leq C - < 65$	
<i>D +</i>	1,33	$55 \leq D + < 60$	Файриқаноатбахш
<i>D</i>	1,0	$50 \leq D < 55$	
<i>F<sub>X</sub></i>	0	$45 \leq F_X < 50$	Файриқаноатбахш
<i>F</i>	0	$0 \leq F < 45$	

*Эзоҳ: F<sub>x</sub>- баҳои файриқаноатбахшест, ки ба донишҷӯ ҳукуки дар омӯзиши тақрории фан иштирок накарда, дар триместр (сессияи иловагӣ) бе пардохти маблағ супоридани имтиҳони фанни мазкурро медиҳад.*

**Сару либоси тавсиявӣ** ва **иштироки донишҷӯён** дар тамоми машғулиятҳои дарсӣ (лексионӣ, семинарӣ, лабараторӣ ва ғ.) ҳатмӣ мебошад. Ба дарсҳо омадан худ аз худ зиёдшавии холҳоро намефаҳмонад, яъне иштироки фаъоли донишҷӯ ба дарсҳо зарур аст. Ҳангоми роҳ додан ба дарсшиканӣ ва ё сари вақт ичро накардани супоришҳои аз ҷониби омӯзгор муқарраршуда донишҷӯ тавассути холҳои муайян ҷарима карда мешавад.

**Фаъолнокӣ** дар дарсҳои аудиторӣ ва КМРО ҳатмӣ буда, яке аз ташкилдиҳандагони холи ҷамъбастии донишҷӯ мебошад. Талаботи ҳатмии фан тайёрӣ ба ҳар як дарс мебошад. Зеро натиҷаи аз рӯи машғулиятҳои аудитории амалӣ бадастовардаи донишҷӯ, холҳои дар давоми баргузор гардидани машғулиятҳои дарсии ҷорӣ бадастовардаи ўро ташкил медиҳанд. Донишҷӯ дар натиҷаи азхудкунии фанни таълимӣ дар машғулиятҳои аудиторӣ, иштирок ва фаъолнокӣ – 64 хол, корҳои мустақилонаи донишҷӯ бо роҳбарии омӯзгор (семинарӣ, амалӣ ва ғ.) – 96 хол ва барои КМД 40 холи имконпазирро дар ҳар як давраи академӣ ба даст орад.

**Вазифаи ҳаттии ҳонагӣ** ичрои корҳои мустақилона ва навиштани кори мустақилона (иншо) вобаста ба мавзӯи додашуда мебошад. Ичрои рефератҳо барои тамоми донишҷӯён ҳатмист. Меъёрҳои баҳогузории кори ҳаттӣ: пуррагии мундариҷа, андоза, мантиқи баён, доштани таҳлили ва хуносаҳо, саривақт супоридан.

**Назорати марҳилавӣ** ҳамаи мавзухои лексионӣ, вазифаҳои ҳонагӣ ва маводҳо барои хондан, ки дар муддати он баррасӣ гардидааст, дарбар

мегирад ва дар шакли тестҳо ва баҳсу мунозираҳо вобаста ба мавзухои омӯхташуда амалӣ гардонида мешавад.

**Имтиҳони фосилавӣ** - шакли назоратест, ки бо мақсади муайян намудани дараҷаи азхудкуни барномаи фанни таълимӣ аз ҷониби донишҷӯён дар давоми ҳар як даври академӣ ду маротиба гузаронида мешавад. Имтиҳони фосилавӣ аз ҷониби омӯзгорони фаннӣ дар марказҳои тестии донишгоҳ ба таври тестӣ гузаронида мешавад.

**Имтиҳони ҷамъбастӣ (финалӣ)** дар шакли шифоҳӣ ё хаттӣ баргузор мегардад ва шаклҳои гуногуни супоришҳоро дарбар мегирад: саволҳои кӯшода, ҳалли мисолу масъалаҳо. Меъёри гузоштани баҳои имтиҳонӣ: пуррагӣ ва дурустии ҷавобҳо, мантиқ ва тарзи баён.

## ФАСЛИ IV: ТАЪМИНОТИ ТАЪЛИМИЙ-МЕТОДИИ ФАН

### 4.1. Рӯйхати маводҳои таълимӣ-методие, ки аз тарафи устоди кафедра омода шудааст:

1. Бобоев Т., Садуллоzода Ҳ., Ақдодов Д.М. Физикаи умумӣ, Ҷилди 1, Душанбе 2019, Матбааи ДМТ, -320 с.
2. Бобоев Т. Механика: китоби дарсӣ, Д: маориф ва фарҳанг –2005, -268 с.
3. Бобоев Т. Асосҳои физикии механика, Душанбе –2012, Матбааи Собириён, -144 с.
4. Маҷмӯйи супоришҳои тестӣ аз «Механика»/Мураттиб Т. Бобоев-Душанбе: Сино, 2009. -40 с.
5. Корҳои лабораторӣ аз механика. Мураттибон: Бобоев Т., Олимов А., Ақдодов Д., Муҳаммадҷонова М. -Душанбе: Матбааи ДМТ, 2015. -100 с.

### 4.2. Рӯйхати адабиёти тавсияшаванд

6. Фриш С.Э., Тиморева А.В. Курси физикаи умумӣ. Ҷилди 1. -  
Сталинобод: Нашриёти давлатии адабиёти таълимӣ-педагогии Тоҷикистон, 1961- 505 с.
7. Сайдуллоева М. Механика, физикаи молекулярӣ ва термодинамика. -  
Душанбе: Маориф, 1984. - 324 с.
8. Стрелков С.П.Механика: Учеб. Пособие М.Наука. 1975.- 559с.
9. Савельев И.В. Курс физики. Т. 1-3. СПб., М.: Издательство «Лань», 2008
- 10.Трофимова Т.И. Курс физики. М.: Высшая школа, 2010. -478 с.
- 11.Детлаф А.А., Яворский Б.М. Курс физики. М.: Высшая школа, 2009.
- 12.Яворский Б.М., Пинский А.А. Основы физики. т.1,2, М.: Наука, 2009
- 13.Волькенштейн В.С. Сборник задач по общему курсу физики.Изд.3-е.-  
СПб.: Книжный мир, 2008. -328 с.
14. Трофимова Т.И. Сборник задач по курсу физики для втузов «Издательство «Мир и Образование», 2005.- 384 с.